

Ҳамкории минтақавии Тоҷикистону Қирғизистон

(21 – 23 Сентябр соли 2011, ш. Ҳуҷанд, минтақаҳои байнисарҳадӣ Исфара - Баткен)

Яке аз қисмҳои асосии лоиҳаи АКТЕД DEPECHO VI ин омили барқарорсозии ҳамкории минтақавӣ байни Вазорати ҳолатҳои фавқулода (ВФ) дар Қирғизистон ва Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар Тоҷикистон мебошад. Дар доираи лоиҳаи гузаштаи DEPECHO, АКТЕД ҳамкории самимӣ байни ду вазорат дар савияи вилоятҳоро барпо кард. Ҳангоми иҷроиши барномаи гузашта идораҳои ноҳиявии ВХФ дар вилояти Баткен ва КХФ дар вилояти Суғд ба мувофиқа омада, меморандум оиди хаттарҳои муштарак ва офият дар вақти офатҳои табиӣ ва ҳолатҳои фавқулода ба имзо расониданд.

Ҳадафи лоиҳаи АКТЕД DEPECHO VI ин тарафдорӣ фаолиятҳои ҷорӣ байни ду Ҷумҳури оиди гузаронидани конфронси ноҳиявӣ равона карда шудааст. Дар яқояги бо шартномаи байни ду давлат ва қарори Комиссияи байнидавлатӣ гӯрӯҳи кори барои эҷодкунии механизмҳои ҳамкории бомувафакати ноҳиявӣ ташкил карда мешавад.

Аз ин лиҳоз, рӯзи 21 Сентябр гӯрӯҳи кори воҳури ҳамроҳи намояндагони вилояти ва КХФ гузаронида шуд. Воҳури дар идораи ноҳиявии КХФ дар ш. Ҳуҷанд гузаронида шуд.

Воҳури ду натиҷаи асосӣ дод:

1. Шакли ҷамбастии шартномаи охирин байни ду давлат барои ҳамкори дар соҳаи камкунии хатари офатҳо ва пешгирии онҳо ба мувофиқат расида, қабул карда шуд.
2. Нақшаи тақрибии якуми сарҳадии омузишҳои симулясионӣ байни Қирғизистону Тоҷикистон коркард шуд.



Дар таърихи 23ми Сентябр, баъд аз гузаронидани воҳури, аввалин омузиши яқоя байни Қирғизистону Тоҷикистон дар вилояти сарҳадии Баткент ва Суғд гузаронида шуд. Сенарияи омузишӣ чунин буд: Дар захираҳои оби деҳаи Тортгул, зиёни ҷидди ба вучуд омад, ки оқибаташ барои маҳалҳои наздисарҳадии Тоҷикистону Қирғизистон хатарнок мебошад ва метавонад ба ду маҳалҳои калон зарари ҷидди расонад.

Аз сабаби он ки, маҳалли хатарнок ба гӯрӯҳи наҷотдиҳандаи Баткент наздиктар буд, онҳо ба маҳалли хатарнок яқум расида омаданд. Онҳо фаолияти наҷотдиҳӣ ва расонидани кумаки

аввалинро бо ҳамроҳии гуруҳи наҷотдиҳандагони Исфара ва Хучанд, ки дертар расида омаданд, сар карданд. Ин яке аз қисмҳои ассосии сценарияи омузиши буд, ки баъди анҷоми он аз тарафи намояндагони ВХФ ва КХФ дар протокол байен гардида ба имзо расонида шуд.

Дар давоми омузишҳои симулятсионии ҳаммаи структураҳои маҳаллии даҳлдор, ғӯруҳҳои наҷотдиҳандаи Салиби Сурх, волонтерҳои маҳалли ва кумитаҳои маҳалли идоракунии ҳолатҳои фавқуллода, иштирок мекарданд. Ин сохторҳои гуногун, кори хуби дастаҷамъона бо сохторҳои давлатӣ, махсусан бо шӯъбаи ҳолатҳои фавқуллода ва хатарҳо, нишон доданд.

Ҳаммаи ҳадамотҳои маҳаллии фавқуллодаи даҳлдор, ба монанди ҳадамоти оташнишонӣ, ҳадамоти фавқуллодаи тиббӣ, шӯъбаҳои ҳурока ва нақлиёт, кумитаи санитари ва эпидемиологӣ, ва милиса дар ин чорабиниҳо иштирок карданд.

Ашхоси олимартабаи ҳукуматҳои маҳалли Исфара ва Баткен, инчунин ВХФ ва КХФ, аъзои REACT, ва намояндагони АКТЕДи маҳалли дар ин омузиш иштирок карданд. Ҳамчунин дар ин чорабини телевизиони маҳаллии Суғд ва дигар воситаҳои ахбори умумӣ аз ҷарду ҷониб, иштирок доштанд.

Баъд аз анҷоми гузаронидани омузишҳои симулятсионии муовини раиси КХФ палковник Хушвахтов ва муовини раиси ВХФ генерал Касималиев протокол оиди гузаронидани омузишҳои симулятсионии ба имзо расониданд. Меҳанизми ҳамкориҳои гуруҳҳои наҷотдиҳанда ва дигар ҳадамотҳо, дар давоми омузишҳои симулятсионии санҷида шуда, дар созишномаи байнидавлатӣ, ки яке аз дастовардҳои муҳими лоиҳаи DIPECHO VI мебошад, акс ёфтааст.



Барномаи таери ба ҳолатҳои фавқуллодаи Комиссияи Аврупои (DIPECHO VI)

Шӯъбаи роҳбарии ерии башардустонаи Комиссияи Аврупо (ЕЧО)ки яке аз калонтарин таъминкунандаи маблағ барои фаолиятҳои расонидани ерии башардустона мебошад. Ба воситаи барномаи таери ба ҳолатҳои фавқуллодаи (DIPECHO) ба ашхоси камбизоате ки дар ноҳияҳои хатарноки ҷаҳон зиндаги мекунанд, барои кам кардани зарари офатҳои табиӣ ба ҳаёт ва моликият онҳо кумак мерасонад.

Лоиҳаҳо ки аз тарафи ин барнома маблағгузори мешаванд, хеле содда ва каммасраф буда, бештар аз тарафи ҳуди маҳаллаҳо ба иҷро расонида мешаванд. Ин лоиҳаҳо барои камкунии зарар



аз ҳолатҳои фавқулода ва наҷоти одамон дар ҳолатҳои фавқулода хеле самаранок мебошанд. Лоиҳаи DIPECHO ба тренингиҳо, баландбардории иқтидор ва огоҳбудан, барпосози ва тақмили системаҳои огоҳии саривақти ва банақшагирии садамавӣ, диққати калон медиҳад.

Оҷонсии Ҳамкориҳои Техники ва Тарақиети (АКТЕД)

АКТЕД ташкилоти ғайридавлатии Фаронсавӣ буда, соли 1993 дар Авғонистон ташкил шуда, фаолияти худро дар ҚТ соли 1997 ва дар Қирғизистон соли 1999 сар кардааст. Барномаҳои АКТЕД бо мақсади ери расонидан ба маҳалҳои камбизоатарин, маҳалҳои ҷангзада ва намояндагони табақаи пасти ҷамъият, равона карда шудаанд. Стратегияи АКТЕД, таъминоти устувор ва таъсир ба ташаббуси ҷамъияти мебошад.

Барои маълумоти пура www.ec.europa.eu/echo пайвасти кунед ӯ:

Srdan STOJANOVIC, ECHO Dushanbe: Srdan.STOJANOVIC@ec.europa.eu

Malika Baimatova, ECHO Dushanbe: malika.baimatova@echo.tajnet.tj

ё

Ташкилоти АКТЕД:

35, Sh.Rustavelli str., Dushanbe city, Tajikistan

Tel.: +992 (37) 2275873